

Муқадас доштани Об ва маросими «Боронхоҳӣ» дар байни тоҷикон

Об мояи ҳаёти инсон аст. Аз ҳамаи неъматҳои модие, ки Худованд оғаридааст, барои инсон муҳимтаринаш Об мебошад. Об шафоғ ва равshan аст. Об ҳамеша равон ва ҷорӣ аст. Дар ҷое ором ва сокин аст ва гоҳе вахмангезу тезраву хурӯшон аст ва Об дар бисёр ҳолатҳо дилангезу шодибахш аст. Ҷун Об манбаи ҳаёти инсон мебошад, аз даврони бостон дар бораи он мардуми ориёинажод як силсила нақлу ривоят ва шеъру таронаҳо эҷод намудаанд. Дар бисёрии чунин асарҳои фолклорӣ нақши Об дар рӯзгори ҷамъияти инсонӣ ифодаи худро ёфтааст. Дар аксари осори шифоҳии мардум муқаддас доштан ва ҳурмату эҳтироми Об хеле амиқ ва равshan ифода ёфтааст. Ҳалқи тоҷик вабаста ба нақши Об дар рӯзгори ҳеш мақолу зарбулмасалҳои фаровонеро мавриди истифода қарор додааст, ки дар онҳо эҳтироми инсон нисбат ба Об ва муқадас доштани он амиқан ифодаи худро ёфтааст. Масалан, дар масалҳои ҳалқи тоҷик гуфташудааст, ки «Об нест ҳаёт нест», «Обу ободонӣ», «Об ҳамачизро пок меқунад», «Хобатро ба Об гуй». Дар як андарзи мардумӣ омадааст, ки Об ҳарчанд аз ҳам ҷудо шавад ҳам боз бо ҳам мешавад. «Сӯҳбати дерошноён дер барҳам меҳуранд, Об агар сад пора гардад, боз бо ҳам ошност». Аз рӯйи одати қадимаи ҳалқи тоҷик ба мусофири, ё ташнае Об додан кори савоб дониста шудааст. Мардум ҳамеша кӯшиш мекарданд, ки Обро покиза нигоҳ доранд, махзани Обро эҳтиёт намоянд. Аз ин рӯ, барои қонунӣ қунонидани эҳтироми Об ва дастнорас гардонидани сарчашмаи Об як ида боварҳои ҳалқӣ арзи ҳастӣ намудаанд. Ҷашмаҳоро муқадас шуморида атрофи онҳоро иҳотаҳо гирифтаанд. Ва дар бораи пайдоиши онҳо ривоятҳои мазҳабӣ андешида, пайдоиши махзани обҳоро ба номи бузургони мазҳабӣ марбут донистаанд.

Парастиши Об ва муқаддас донистани он дар байни мардуми тоҷик, ба андешаи мо, решай ниҳоят амиқ дорад. Мардум дар оғози Соли Нав – Наврӯз маросимҳои баҳорӣ ва соли навро бештар дар назди ҷашмаҳо, рӯдҳо ва ҷойҳои обшор созмон медиҳанд. Ҳангоми баргузории маросимҳо дар назди ҷашмаҳо ё дар сояи дараҳтоне, ки дар соҳили рӯдҳо сабзидаанд ва манзараи дилрабо доранд, мол кушта, хун мебароранд ва таъомҳои маросимӣ пухта, хушнудӣ менамоянд. Ва агар баҳор камбориш ояд, баъди таъом фотиҳа хонда ба ҳамдигар Об мепошанд ва бо либосҳояшон ба рӯд даромада обпошӣ карда, ҳамдигарро ба Об

мепартоянд. Чунин вонамуд менамоянд, ки гӯё борон борида онҳоро тар кардааст. Ин маросим дар бисёр маҳалҳои Ҳурросон «Обпошон» унвон дорад.

Дар ҳавзаҳои тоҷикнишини Осиёи Марказӣ ва шаҳрҳои қадимаи Самарқанду Бухоро, Кешу Насаф, Ҳучанду Истаравшан, Тирмизу Дехнав, Ҳисору Қӯлоб ва Қаратоқу водиҳои Раҷту Дарвоз ва Бадаҳшон нисбат ба он ниҳоят эҳтиёткор буданд. Ҳар як ҷашма, рӯд, наҳр ва истаҳрро (ҳавзро) бо номи Ҳазрати Ҳизр, Ҳазрати Аюб, Луқмони Ҳаким ва ё Ҳазрати Аливу ҳонадони пайғамбари ислом Муҳаммад (с.) ва наздикини онҳо нисбат медиҳанд. Пайдоиши Оби Замзам (дар Макка), Оби Машҳад ва Раҳмат (дар Самарқанд), ҷашмаи Аюб (дар Бухоро), ҷӯйи рустои Варғанзаро дар ноҳияи Китоб аз қаромат ва меҳрубониҳои паямбарон, имомон ва шайхон маънидод намуда, маҳзанҳои Обро эҳтиёт намуда, ба-дин васила обҳоро аз қасифӣ ва тагипо шудан эҳтиёт намуда омадаанд. Масалан, дар Нурато ҷашмае ҳаст, ки тибқи ривояти мардум роҳи он бо ҷашмаи Оби Замзам як дониста мешавад. ё худ дар Шаҳритус «Чилучаҳорҷашма» низ тибқи боварҳои мардум ба қаромати намояндагони дини мубини Ислом марбут аст. Нисбат ба гуфтаҳои мардум моҳии ин ҷашмаро намехӯранд ва роҳ намедиҳанд, ки бегонаҳо ба оби ҷашма дар маркази он даромада шустушӣ намоянд ва оббозӣ кунанд. Одати дигаре, ки дар фасли баҳор агар борон сари вақт наборад, созмон дода мешуд, ки ин маросими «Даъвати борон» ё «Боронҳоҳӣ» мебошад, ки дар Ҳурросони Эрон низ онро «Боронҳоҳӣ» ё «Талаби борон» меноманд. Ин маросим дар фолклоршиносии тоҷик бо истилоҳи «даъвати борон» машҳур аст.

Дар водии Раҷт, Дарвоз ва Ҳатлон ҳангоми фасли баҳор агар борон наояд, мардум аз таҳдиҳи хушксолӣ маросиме созмон медиҳанд, ки онро «Ашагулон» меноманд. Аз гил ё матоъ луҳтак- арӯсак соҳта панҷ шаш зани мусин ҷамъ мешаванд. Яке аз онҳо синнаш нисбат ба ҳонумҳои дигар бузургсол бошад, ӯро сардор интиҳоб менамоянд ва ин ҳонумро бо либосҳои ҷанда «меороянд» ва ба дасташ арӯсакро медиҳанд. Бо шодиву шӯҳӣ ба назди дарвозаи ҳамдехагони худ рафта, дастҷамъонаи таронаи зайлро месароянд:

Ашагулони ростина,
Як бор бичунбон остина.
Гандуми сабзум қоқ шуд,
Як бор бирезон борона.

Соҳиби ҳона ба бом баромада ба болои созмондиҳандагони маросим аз кӯзаву зарфҳои дигар Об рехта, доду фарёдзанон ҳурсандӣ мекарданд. Ва дар фарҷоми маросим ба гурӯҳи иҷроқунандагони

маросим инъомҳо медоданд. Ин маросим дар байни точикони водии Ҳисор, Сурхандарё ва Қашқадарёву Самарқанд «Сусхотун» номида шудааст ва тарзи ичрои маросим низ айнан як аст, вале таронааш тафовут дорад.

Мардумони Бухорои шариф баробари ичрои маросими «Сусхотун» маросими дигаре низ доштанд, ки онро «Дуойи борон» меномиданд. Ичроқунандагони маросим бачаҳои ноболиг буданд. Бачаҳо рубоии зайлро 21 маротиба дастчамъона меҳонанд:

Ё раб, сабаби ҳаёти ҳайвон бифирист,
Аз хони карим неъмати алвон бифирист.
Аз баҳри лаби ташнаи тифлони набот,
Аз синаи абр ширборон бифирист.

Дар ин рубоӣ гов будани абру шир будани борон ифода ёфтааст, ки тибқи оини зардуштӣ мебошад. Ва дар «Авасто» нигахбони Обҳо ва эзиди ин неъмати Илоҳӣ Анаҳито унвон дорад. Ва вожаи «Аша», ки баҳши аввали Ашагулон дар «Авасто» ба маънои некиу накӯкорӣ корбаст шудааст. Ва мардум ҳангоми камобӣ ва дар сари вақт наборидани борон ба ин фариштаи рӯдҳо ниёиш намуда, қурбонихо мекараданд.

Дар ойини Маздоясно парастиши Аноҳито хеле хуб ба мушоҳида мерасад. Дар ҳичораҳои нақши Рустам дар наздикии Шерози Форс нақше, ки аз давраи Сосониҳо боқӣ мондааст, эзиди Аноҳито дида мешавад, ки ин фаришта ба сурати зани баруманди мавзунқомат намудор аст, ки точи ҷавоҳирнишон дар сару дар гардан тавқе дорад ва зебу зиннатҳои ӯ чун тасвире дар «Обоняшт»-и Авасто ифода ёфтааст. Аноҳито –Ноҳид чунин тасвир ёфтааст, ки ба подшоҳи сосонӣ Нарсӣ (294-353 тибқи тақвими авестоӣ) рост истода ҳалқаи қудратро ба ӯ медиҳад. Дар Эрон оташкадаҳои зиёде ҳастанд, ки ба ҳамин тасвир монанданд.

Дар байни мардуми точик парастиши Об ва муқаддас доштани он аз даврони Эрони Бостон арзи ҳастӣ намудааст. Роҷеъ ба Об ва муқаддас доштани он аз бисёр сарчашмаҳои бостонӣ маълумот пайдо кардан мумкин аст. Дар «Ясна» Хоти 2 фикраи 16 парастиши Обу Замин ва гиёҳонро Зардушт парастидааст.

-Бо ин заур ва барсам, хостори ситоиши ин обҳову заминҳову гиёҳонам, хостори ситоиши ин ҷоҳо ва рустаҳо ва ҷароғоҳову ҳонумонҳо ва обишиҳӯрдаҳоям, хостари ситоиши Аҳура Маздо, дорандай ин рустаҳоям. (Авасто, чопи Душанбе, саҳ 111-112

Дар «Ром-яшт дар ситоиши Об дар оғози ҳар «карда» чунин омадааст:

«Ман меситоям обро»...

Дар Фарвардин Яшт ҳам омадааст:

«Ҳама Обҳоро меситоем»...

Дар боварҳои мардумӣ чунин омадааст, ки нутфай Зартушт дар дарёчае нигоҳдорӣ мегардид. Баъди ҳазор сол дуҳтари понздаҳсолаи бокира дар оби он дарёча оббозӣ мекард, аз он нутфа ҳомиладор мешавад.

Аз рӯи ривояти дигаре, ҳангоме ки Худованд Обро оғарид, дар Об ду бех гиёҳ пайдо шуда ва аз он гиёҳҳо тибқи дини Ислом Одаму Ҳавво пайдо шудаанд.

Геродот муаррихи Юнонӣ, ки саду панҷоҳ сол пеш аз мелод зистааст, чунин мегӯяд:

«Эрониён (Яъне тоҷикон низ ба онҳо доҳил мешаванд) дар миёни рӯд бавл намекунанд ва дар Об туф намеандозанд. Дар Об даст намешӯянд, ки дигаре онро ба қасофатӣ олуда кунад. Эҳтиромоти бисёре аз Об манзур медоранд»¹.

Дар қадим мардум ҳеч гоҳ дар Об чизҳои қасифро намепартофтанд ва касе ин қонунро риоя накунад, ўро ҳатто ба дор мекашиданд. Дар китоби «Аҷаб –ул-махлуқот» ривоятҳои дилчашпе омадаст, ки дар онҳо дар бораи ҷашмаҳои муқаддасе, ки ҳар гуна мурдориҳо ва чизҳои қасиф ба онҳо андохта шавад, берун мекардаанд ва худро поку мубарро нигоҳ медоштанд.

Чунин қонун дар бораи Об ҷорӣ будааст:

1- Об бояд соф, зулол, беранг, бебӯй, бомазза бошад ва аз чизҳои мурдор ва қасиф дур бошад;

2- Ба Об партофтани чизҳои нопок, оби даҳон, оби биндӣ, пешоб кардан, ахлот, хуни лошай парандаҳо ё ҳайвонот гуноҳи азим буд;

3- Ҳар оила бояд барои истифодаи Об аз маҳзани он зарфи маҳсусе дошт, ки бо он Об мегирифт.

4- Ҳаммом, ғулӣ кардан, шустушӯйи либос ва ҳатто шустани дасту рӯй дар оби ҷорӣ мамнӯъ будааст. Ва агар касе меҳост шино кунад, бояд пеш аз доҳили оби рӯд шудан худро дар берун аз маҳалли шино бишӯяд пок кунад ва сипас шино намояд.

5- Ҳафт бор шустани дасту рӯй дар бомдоди ҳар рӯз.

6- Дар гузаштаҳо чунин расм ҷорӣ будааст, ки зиёраткунандагон пеш аз ба зиёратгоҳҳо доҳил шудан бояд дасту поҳои худро бишӯянд. Маъмулан барои ин кор ҳавзҳое будааст.

¹ Таърихи Ҳеродот

Пас аз исломро пазируктани ниёкони мо обҳо аз нигоҳи оини ислом маънидод шуданд. Масалан, дар «Қуръон»-и Мақид дар сураи Аанбиё, ояи сӣ омадааст, ки... «Ҳар чизи зиндаро аз Об падид овардем...».

Тибқи тасаввуроти ниёкони мо гӯё аз Об ду бех гиёҳ падид меояд, аз онҳо ду ҷинси одамӣ пайдо шудаанд, ки онҳоро аз нигоҳи Ислом Одам ва Ҳавво гӯянд.

Аз ин рӯ, аз даврони кӯҳан гузаштагони мо ин маҳзари муқаддаси оғаридаи худовандиро эҳтиёт менамоянд, Обро муқаддас мешуморанд.